

УДК:631.331.6.

## ТАРХРЕЗИИ ТЕХНОЛОГИЯ ВА МОШИНОЛОТ БАРОИ КИШТИ ЗИРОАТҲОИ КАЛАНДШАВАНДА

Сафаров М., Исматов Қ.Н., Искандаров И.А., Сафаров Ҷ.М.

Маркази илмии технологияҳои инноватсионӣ ва механиконии кишоварзии АИКТ

*Калимаҳои асосӣ: техника, технология, олотҳои корӣ, тухмишак, кишт, зироатҳои каландшаванда, нишондодҳои агротехникӣ*

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, «Дар бораи самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26 декабри соли 2018 супориш доир ба гирифтани 2-3 ҳосили хушсифату пурарзиши зироатҳои кишоварзӣ омада буд. Дар ин қатор илм ва истеҳсолоти ҳочагиҳои пешқадам исбот намудаанд, ки дар шароити иқлимию ҳочагидории тамоми миңтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтани 2-3 ҳосил ва аз он зиёд имконият дорад. Ин имкониятро таъмини истеҳсолот бо воситаҳои техникии муштарак ва бисёркора фароҳам меорад. Техника ва технологияи мақсаднок ихтироъшуда, барои сифатнок ва дар муҳлати кӯтоҳтарин иҷро шудани амалиёти технологийи пешбинишуда мусоидат мекунад, ки ин барои соҳаи растани парварии кишоварзӣ яке аз омилҳои муҳимтарин шуморида шудааст.

Бинобар сабаби он, ки баъзе аз мошинолотҳо ва технологияҳои амалкунандаи таъиноти кишт ба талаботҳои иқлими-табиӣ ва иқтисодии ҷумҳурӣ ҷавобгӯ нестанд аз тарафи мутахассисон ва олимони соҳавӣ ба тадқиқотҳои илмии мақсаднок машғул шудану ихтироъ кардани мошинолотҳои кишоварзии ватанӣ мақсаднок аст.

Кормандони илмӣ-техникии Маркази илмии технологияҳои инноватсионӣ ва механиконии кишоварзии АИКТ ҷиҳати кишти зироатҳои каландшаванда таҳқиқот-ҳои назариявию амалӣ гузарониданд. Дар мадди аввал интиҳоби олотҳои корие, ки маҳсулнокии кори мошинолотро бо сифати баланд иҷро менамоянд зурур аст.

Интиҳоби олотҳои корӣ бо назардошти талаботҳои агротехникӣ, ки нисбати тухмишакҳои пешбинӣ шудааст, гузаронида мешавад. Ҷараёни кишти зироатҳои кишоварзии каландшаванда аз чунин марҳилаҳо иборат аст: баробар интқолдиҳии тухмӣ нисбати омочакҳои кишткунанда; омода намудани ҷӯяқ (изи омочаки кишткунанда) ва дар онҳо ҷойгир кардани тухмӣ; хокпӯшон кардани онҳо бо хоки мулоиму нарм ва тартиб додани ҷӯяқҳои обмонӣ. Бо назардошти ин нисбати мошинолотҳои кишткунана ҷорӣ талаботи асосӣ пешниҳод карда мешавад:


- ҷо ба ҷо кардани шумораи додашудаи тухмӣ дар воҳиди майдон;
- баробар тақсимсозии тухмии додашуда дар майдони киштшаванда;
- хокпӯшон кардани он дар ҷуқурии муаян;
- дар мобайни байни қаторҳо тартиб додани ҷӯяқҳои обмонӣ.

Интиҳоби олотҳои кории маъмулро, ки моҳияташон барои мақсади мо қобили қабул аст, чунин интиҳоб намудем: интиҳоби зарф барои захирасозии тухмии зироат, [1]; интиҳоби асбоби кишткунандаи ғалтакдор [1]; интиҳоби қубури тухмигузарон [1]; интиҳоби олотҳои кории хокпӯшон [1]. Барои мошинолоти пешбинишуда, интиҳоби омочаки кишткунанда ҳамчун ҷузъиёти алоҳида зарур аст.

**Интиҳоби омочаки кишткунанда** [1]. Ин асбоб барои ташкил кардани намуди ҷӯяқчаи муаяян бо ҷуқурии додашуда ва дар он ҷойгир кардану хокпӯшон кардани маводи киштшаванда таъин шудааст. Сабзиши саҳроии маводи киштшуда аз сифати кории омочаки кишткунанда вобастагии қалон дорад. Аз ин хотир нисбати кори онҳо талаботҳои муаяян пешбинӣ гардидаанд. Чунин омочакҳо, бояд ҷӯяқчаҳои хоки зераш нисбатан зичро ташкил намуда, хоки намдори зерро боло набардоранд; маводи киштшавандаро (туҳмиро) дар ҷуқурии муаяян бо хоки нарму мулоим пӯшонда, дар сатҳи болоии хок пуштакаҳо ва ҷуқуриҳоро тартиб надиҳад; бари фарогирии додашударо нигоҳ дорад, инчунин тухмии киштшавандаро мувоғиқи талаботи агротехникии парвариши зироат дар қатор баробар тақсим намояд. Омочакҳо якчанд намуд мешаванд. Аз ҷумла табақшакл ва наралниқдор (пешпозадор). Омочакҳои пешпозадор дар навбати худ чунин мешаванд: анкерӣ, ҷанашакл, фонашакл, кафақдор ва қубуршакл.


Бо назардошти натиҷаи омӯзиши масъала, ҳолат ва таркиби хок, шароитҳои агроиклими Ҷумҳурии Тоҷикистон ва талаботҳои агротехнологии миңтақа, омочаки кишткунандаи фонашаклро интиҳоб намудем, ки намуди умумии он дар расми 1 тасвир ёфтааст. Ин омочак метавонад

дар як гузашт нурии минералиро бо тухмии зироат кишт намояд ё амалиёти технологии кишти омехтаи зироатҳои каландшавандаро таъмин намояд.



каланшавандаро кишт намуда, танзимшавии байни қатории зироати киштшавандаро аз 60 то 70 см таъмин месозад.

Бартарии мошинолоти лоиха дар он аст, ки воридсозии нуриҳои минералӣ бо усули тасмагин дар зери майдончай решабандии тухмии киштшуда ҷойгир мегардад, ки дар оянда гизогирии растаниро таъмин месозад.



Тавассути тухми пошакки ихтироъшуда таҷрибаҳои саҳроӣ гузаронида шуданд. Мақсади таҷрибаҳои саҳроӣ муайян кардан коршоямии мошинолот мувофиқи талаботҳои агротехникии кишт ва парвариши зироатҳои каландшаванда дар хоҳои таркиб ва намнокиашон гуногун, инчунин муайян кардану асоснок кардани мушахассотҳои конструктивӣ-техникии он буд.

**Расми 1. Накшай соҳти гӯрухи омочакҳои тухми пошакки лоиха:** 1-рама; 2-чархи тақияҳаракатди-ҳанда; 3 - омочаки киштку-нанд; 4 - ҷӯяккашак; 5-қубури нуригуза-рон (тухмигузарон); 6 – қубури тухмигузарон.

Санчишҳо дар таърихи 30.04.2019 барои кишти ҷуворимакка дар қитъаҳои таҷрибии Институти зироаткории АИКТ дар ш. Ҳисор, 03.05.2019 барои кишти ҷуворимакка дар ХТИ «Зироаткор», 5.06.2020 кишти мош баъди ҷамъоварии гандум дар заминҳои обии ҳоҷагии «Зарнисор», 30.11.2020 барои кишти маъсар дар ХТИ «Зироаткор» иҷро карда шудаан, ш. Ҳисор. Тавсифи техникӣ, нишондодҳои агротехникӣ, баҳодиҳии истифодабарӣ-техноло-гии тухми пошакки ТЗК-4 дар агрегат бо трактори класси 1,4 дар ҷадвалҳои 1-3 оварда шудаанд.

**Расми 2. Схемаи технологи тухми пошакки ТЗК-4**

Дар натиҷаи маҷмуъкунони олотҳои кории интихобгардида ва талаботҳои хӯҷатҳои меъёри-техникӣ тухми пошакки ТЗК-4 иҳтироъ ва шумораи таҷрибавиаш соҳта шуд (расми 2). Тухми пошакки лоиха дар як гузашт нуриҳои минералиро ворид карда, аз болои он камтар қабати хок ва тухмии зироати



**Расми 3. Тухмipoшаки ТЗК-4 дар агрегат бо трактори МТЗ-82, чараёни кишти چуворимакка дар заминҳои обӣ ва ҳолати нашъунамои зироат.**



**Расми 4. Тухмipoшаки ТЗК-4 дар агрегат бо трактори МТЗ-82 дар чараёни технологии кишти мош ва ҳолати нашъунамои зироат.**



**Расми 5. Тухмipoшаки ТЗК-4 дар агрегат бо трактори МТЗ-82Х чараёни технологии маъсарро дар заминҳои лалмӣ иҷро карда истодааст.  
Чадвали 1. Тавсифи техникии АМТ МТЗ-82.1+ТЗК-4**

Номгӯй	Нишондод	
	Мувофики супориши техники	Мувофики натиҷаҳои санчиш
Маҳсулнокӣ, га/соат: -дар як соати вақти баст; -дар як соати вақти истифодабарӣ	1,8 - 2,1 1,35 - 1,6	1,92 - 2,4 1,4 - 1,8
Масса, кг	то 250	210
Пахноии байни ҷӯякҳо, см	60,0 - 70,0	60,0 - 70,0
Бари фарогирии агрегат, м: - корӣ - конструктивӣ	2,4 - 2,8 1,8 - 2,1	2,4 - 2,8 1,8 - 2,1
Чукурии кишт, см:      нурӣ тухмӣ	6,0 - 10,0 3,0 - 6,0	6,5 - 9,0 3,0 - 7,0
Трактори дастгоҳшаванд, класс	0,9 - 1,4	0,9 - 1,4
Суръати ҳаракати агрегат, км/соат: корӣ - нақлиётӣ	7,5 то 20	8,0 18 - 20

Намуди мошинолот	овеза	овеза
Андозаҳои габаритӣ (без трактор): дарозӣ/бар/баландӣ, м	1,1/2,6/1,6	1,1/2,6/1,6

## Чадвали 2. Нишондодҳои баҳодиҳии агротехникӣ ҳангоми кишти ҷуоримакка

Нишондод	Моҳият
Тамоили чукурии ҳақиқии кишти нисбати додашуда, см	то ±1
Тамоили шумораи миёнаи тухмӣ дар 1 метри тулӣ аз додашуда, %	то ±5
Тамоили байни қаторҳои васлшаванд аз додашуда, см	то ±5
Тамоли чукурии ҷӯяҳои обмонӣ аз додашуда, см	то ±5
Тамоили ростхтагии кишти аз хати асосӣ, см	то 3 см
Намуди хок	хокистарранг
Намнокии хок, %	19-20
Шумораи санг дар замин %	0,01

Ҳангоми гузаронидани таҷрибаҳои саҳроӣ, вайроншавӣ, нуқсондорӣ ва амалиётҳои садамавӣ рӯй надодаанд, саҳеҳии ҳуҷҷатҳои меъёри техникӣ гузаронида шуданд. Чунин камбудиҳо ошкор шудаанд: маркер дар вақти иҷрои амалиёти технологӣ бо усули дастӣ фароварда ва бардошта мешуд. Зарур аст, ки дар соҳти конструктивии мошинолот тартиби меҳаникoniдашудаи истифодашавии маркер ба роҳ монда шавад.

## Чадвали 3. Нишондодҳои баҳодиҳии истифодабарӣ-технологии АМТ

Нишондод	Мазмуни нишондод
Харочоти сӯзишворӣ, бо суръати 8 км/с; кг/га	8,60
Вақти дар гардиш сарфшуда, дақиқа	0,7
Вақти омодабошӣ ба кор, дақиқа	15
Коэффициенти истифодабарии вақти баст	0,75

**Хулоса.** Соҳти конструктивии мошинолот имконият медиҳад, ки мушаҳассотҳои технологӣ ва танзими олотҳои корӣ бе нуқсон ва осон амалӣ карда шаванд. Дараҷаи ба шаклдарории (унификация) мошинолот бо дигар ҳаммонандҳояш 88% ташкил медиҳад. Инчунин ҷо ба ҷо гузории қисмҳо ва ҷӯзъҳо ба талаботҳои ҳифзи меҳнат ва бехатарии истеҳсолот ҳангоми истифодабарӣ ва хизматрасонии техникӣ риоя ва таъмин мешаванд. Талаботҳои умумии эстетикӣ ва эргономикӣ риоя карда шудаанд.

Тухмишак дар агрегат бо тракторҳои класи 0,9-1,4 сифати кишти ва меъёри нуриҳои минералӣ ва тухмии зироати киштшавандаро таъмин месозад.

## АДАБИЁТ

- Резников Л.А. ва диг. Асосҳои лоиҳасозӣ ва ҳисобкунии мошино-лотҳои кишоварзӣ. Нашриёти М. ВО «Агропромиздат», 1991.
- Хусайнов А.Х. Интенсификация орошаемого полевого кормопроизводства в условиях Таджикистана. Душанбе, Изд. «Хумо» 2002.
- Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя. Т. 1-3. Изд. Москва «Машиностроение» 1979.
- Орманджи К.С. Контроль качества полевых работ. М. Росагропромиздат, 1991.

## АННОТАЦИЯ

### РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ И МАШИН ДЛЯ ПОСЕВА ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР

В настоящей статье приведена информация о проблемах по возделыванию пропашных культур, выбора рабочих органов и разработки, и изготовлении посевной машины для смешанного посева пропашных культур, посева с внесением минеральных удобрений, проведения полевых испытаний, обоснования рабочих и конструктивных параметров.

## ANNOTATION

### DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES AND MACHINES FOR PLANTING ROW CROPS

This article provides information on the problems of the cultivation of row crops, the choice of working bodies and the development and manufacture of a seeding machine for mixed sowing of row crops, sowing with the introduction of mineral fertilizers, field tests, substantiation of working and design parameters.

#### Сведение об авторах

**Сафаров Мамаджон**, кандидат технических наук, директор Научного центра инновационных технологий и механизации сельского хозяйства ТАСХН; Республика Таджикистан, г. Гиссар, пгт. Шарора, улица Дустӣ - 7. э-пошта: [mmkti@mail.ru](mailto:mmkti@mail.ru).

**Исматов Курбонали Негматulloевич**, старший научный сотрудник Научного центра инновационных технологий и механизации сельского хозяйства ТАСХН. Республика Таджикистан, г. Гиссар, пгт. Шарора, улица Дустӣ - 7.: 906224270.

**Искандаров Ислом Анварович**, старший научный сотрудник Научного центра инновационных технологий и механизации сельского хозяйства ТАСХН. Республика Таджикистан, г. Гиссар, пгт. Шарора, улица Дусти - 7. Тел: 918696920.

**Сафаров Джонибек Мамаджонович**, ведущий инженер Научного центра инновационных технологий и механизации сельского хозяйства ТАСХН. Республика Таджикистан, г. Гиссар, пгт. Шарора, улица Дусти - 7. Тел: 908085350; 934273691.